

**ХУЛОСАИ**  
**ШУРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ 6D. КОА-028-И НАЗДИ ДОНИШГОХИ**  
**ДАВЛАТИИ ОМЎЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН**  
**БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ**

дар бораи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D021300 - Забоншиносӣ (6D0205011 - Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ)

Парвандай аттестатсионии № 30

**Қарори Шурои диссертационӣ аз 4 марта соли 2020**

Дар бораи ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бойматова Дилрабо Меликмуродовна додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D021300 - Забоншиносӣ (6D0205011 - Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ).

Диссертатсияи Бойматова Дилрабо Меликмуродовна дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ ва фаронсавӣ (дар намунаи асл ва тарҷумаи романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D021300 - Забоншиносӣ (6D0205011 - Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ) аз тарафи Шурои диссертатсионии 6D.КОА-028-и назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121) барои ҳимоя пазируфта шудааст.

Диссертант Бойматова Дилрабо Меликмуродовна, соли таваллудаш 1990, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Аз сентябри соли 2018 ба ҳайси асистент дар кафедраи забони франсавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ кор мекунад.

Диссертатсия дар кафедраи забони франсавӣ ба анҷом расидааст.

**Роҳбари илмӣ:** Султонов Мирзоҳасан Баротович, доктори илмҳои филологӣ, узви вобастаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон.

## **Муқарризони расмӣ:**

**Махмадҷонов Олимҷон Обидҷонович**, доктори илмҳои филологӣ, мувонини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода (дар айни замон Раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон)

**Ҷумаев Туйчибой Бокиевич**, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

**Муассисаи пешбар:** Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав

**Дар тақризи муассисаи пешбар** - Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав омадааст: «Давраи истиқлолият ба мо имкон медиҳад, ки ба таҳқиқи илмии масъалаҳои гуногуни забоншиносӣ аз диди нав назар намоем, зоро забон дар ҳоли ташаккул буда, ба муроқибатҳои илмӣ ниёз дорад. Махсусан, дар илми забоншиносии муосири тоҷик пажӯҳиши муқоисавии забонҳо яке аз масъалаҳои муҳим ва қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Аз ҷумла баррасии воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ ва муқоиса бо забонҳои хориҷӣ аз ҳар ҷиҳат ниёз ба таҳқиқи илмӣ дорад.

Ба масъалаи баррасии воҳидҳои фразеологӣ таваҷҷӯҳ шудааст, ки осори олимони машҳур, аз қобили Ш. Балли, В.Г. Гак, В.В. Виноградов, А.Г. Назарян, С.В. Ретскер, Г.Г. Соколова, И.Н. Тимескова, Ю.А. Рубинчик, С.В. Хушенова, И. Ҳасанов, Ҳ. Маҷидов, Морис Ра, Пиер Оиро, Ален Рей, Софи Шант гувоҳи ҳамин маънӣ аст.

Аз ин нигоҳ, диссертатсияи Бойматова Дилрабо Меликмуродовна дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ ва фаронсавӣ (дар намунаи асл ва тарҷумаи романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю)» маҳз ба ҳамин масъалаи мубрами илмӣ бахшида шудааст, ки қобили дастгирӣ аст.

Мавзӯе, ки дар диссертатсия мавриди пажӯҳиши қарор гирифтааст, бешубҳа мубрам буда, барои илми забоншиносии муосири тоҷик аз аҳаммияти маҳсуси илмӣ-назаривӣ ва амалӣ бархурдор аст. Дар илми забоншиносии тоҷик ба таври муқоиса таҳқиқ намудани воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ таҳқиқоти тоза маҳсуб мешавад.

Зимни таҳлилу таҳқиқи муқоисавии воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ дар намунаи романи «Духтари оташ» ва повести «Бегона» муаллифи диссертатсия тарҷумаи воҳидҳои фразеологии асарҳои мазкурро ба се қисмат, яъне ҳаммаъноии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ дар забони фаронсавӣ; тарҷумаи воҳидҳои

фразеологии точикӣ ба забони фаронсавӣ аз рӯйи маъно ва тарҷумаи таҳтулафзии воҳидҳои фразеологии точикӣ ба забони фаронсавӣ тақсим карда, барои тақвияти андешаҳои зикршуда намунаҳо оварда, онҳоро таҳлил намудааст.

Дар маҷмӯъ, метавон гуфт, ки муаллифи диссертатсия мақсаду вазифаҳои дар пеш гузаштаашро комилан ичро кардааст ва як кори пурра ва пухтаи илмиро пешниҳод намудааст, ки ба талаботи корҳои диссертатсионӣ пурра муносиб ва мувоғиқ мебошад.

Дар баробари дастовардҳои муҳимми зикршуда диссертатсия аз камбуҷиву норасоиҳо низ холӣ нест, ки зикри онҳо барои такмили минбаъдаи диссертатсия хеле муғиданд, аз ҷумла:

- дар муқаддимаи диссертатсия дараҷаи омӯзиши мавзӯи баррасишуда сатҳӣ ба назар мерасад;
- ба таври илмӣ ҳаматарафа тадқиқу таҳқиқ намудани масъалаҳои нишондодашудаи диссертатсия иқтибосоти зиёде аз маводҳои бадастомада айнан ва мазмунан оварда шудааст, вале бар хилоғи талаботи таҳияи диссертатсияҳои илмӣ саҳифаҳои онҳо нишон дода нашудааст (саҳ. 18, 19, 26, 117, 119, 120, 122...);
- дар зербоби якуми боби дуюми диссертатсия «Таърихи навишта шудани романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ» дар баробари он ки маълумот дар бораи таърихи навиштани романи мазкур меравад, инчунин мавзӯи асосӣ, аҳаммияти тарбиявию маърифатӣ, истифодай воҳидҳои фразеологӣ, зарбулмасалу мақолҳои роман ба қадри имкон зикри худро ёфтаанд;
- зербоби якуми боби сеюм «Шуҳрати ҷаҳонии повести «Бегона»-и Албер Камю» дар баробари таҳқиқи шуҳрати ҷаҳонии повест, дар бораи зиндагиномаи нависанда, тарҷумаи асари мазкур бо забонҳои гуногун, таҳқиқотҳои анҷомдодашуда доир ба асар ва мавзӯи асосӣ, қаҳрамони марказии он Мерсо сухан рафтааст. Аз ин рӯ, ба фикри мо, номи мавзӯъҳои зербобҳо ба таълифот на чандон ба ҳам мувоғиқат мекунанд;
- дар зербоби сеюми боби сеюм монандӣ ва гуногуни воҳидҳои фразеологии забонҳои точикӣ ва фаронсавӣ дар намунаи романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю таҳқиқ шудаанд, ҳамчунин дар бораи зарбулмасал ва мақолҳои рӯйи кор омадаи асарҳои мазкур низ маълумот меравад, вале хуб мешуд, ки барои зарбулмасалу мақолҳо зербоби алоҳида ҷудо карда мешуд;
- рӯйхати адабиёти истифодашуда ба талабот пурра ҷавобгӯ нест. Хуб мешуд, ки рӯйхати луғату фарҳангҳо алоҳида нишон дода мешуданд;
- дар диссертатсия фикрҳои такрор, ҳатоҳои имлой, китобат ва

техникӣ (сах. 8, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 45, 46, 90, 162 ...) ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор ҳоҳад буд.

Дар маҷмӯъ, норасоиҳои номбаршуда ба ҳеч ваҷҳ аҳаммияти таҳқиқоти анҷомдодашударо ҳалалдор намесозанд, зоро аксари онҳо хусусияти таҳририю тавсиявӣ дошта, ислоҳшавандаанд ва ба мазмуну муҳтавои диссертатсия ва дастовардҳои илмии муҳаққиқ таъсири ҷиддӣ намерасонанд».

Диссертатсияи Бойматова Дилрабо Меликмуродовна дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ ва фаронсавӣ (дар намунаи асл ва тарҷумаи романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D021300 - Забоншиносӣ (6D0205011 - Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ) таҳқиқоти анҷомёфта маҳсуб гардида, ҷавобгӯ ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва муаллифи он Бойматова Дилрабо Меликмуродовна сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D021300 - Забоншиносӣ (6D0205011 - Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ) мебошад.

Диссертант 7 мақола ба табъ расонидааст, ки 4-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандагӣ чоп шудааст ва З номгӯйи дигар фарогири мавзӯъ ва муҳтавои асосии диссертатсия буда, дар маҷмӯаҳои илмӣ ба табъ расидаанд. Номгӯи муҳимтарин корҳое, ки муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос менамоянд, чунин аст:

1. Бойматова, Д.М. Муқоисаи ибораҳои реҳтаи романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ дар забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва фаронсавӣ /Д.М. Бойматова // Паёми Доғишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе. – 2014. - №3 (58-2). – С. 310-315 (ба забони тоҷикӣ).
2. Бойматова, Д.М. Таҳлили услубию бадеии бা�ъзе ибораҳои реҳта ва зарбулмасалу мақолҳои романи «Духтари оташ» ва тарҷумаи онҳо /Д.М. Бойматова // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2017. - №4/1. – С. 50-55 (ба забони тоҷикӣ).
3. Бойматова, Д.М. Корбасти воҳидҳои фразеологӣ ва зарбулмасалу мақолҳои ифодакунандаи ранг дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ /Д.М. Бойматова // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2017. - №4/7. – С. 29-33 (ба забони тоҷикӣ).
4. Бойматова, Д.М. Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологии романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ аз рӯи маъно /Д.М. Бойматова //

- Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе. – 2017. - №5 (72). – С. 90-94 (ба забони тоҷикӣ).
5. Бойматова, Д.М. Таҳлили услубию бадеии ибораҳои рехтаи романи «Духтари оташ» ва тарҷумаҳои он /Д.М. Бойматова // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии Ҷумҳурияйӣ баҳшида ба 50-солагии шуъбай забони франсавӣ. – Душанбе. – 2014. – С. 112-119 (ба забони тоҷикӣ).
  6. Бойматова, Д.М. Ибораҳои фразеологии забони фаронсавӣ бо артиклҳои номуайяни «un, une, des» ва шакли ифодаи онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ /Д.М. Бойматова // Маҷаллаи илмӣ-омӯзишии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ «Муҳакқиқ» № 15 (15). – Душанбе. – 2016. – С. 68-73 (ба забони тоҷикӣ).
  7. Бойматова, Д.М. Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологии романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ аз рӯи маъно /Д.М. Бойматова // Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳурияйӣ. – Душанбе. – 2017. – С. 72-77 (ба забони тоҷикӣ).

**Ба автореферати диссертасия тақризҳои зерин ворид шудаанд:**

Муҳторов Зайнидин Муҳторович – доктори илмҳои филологӣ, директори Пажӯҳишгоҳи идорақунии давлатӣ ва хизмати давлатии Донишкадаи идорақунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тақриз мусбат буда, дар он зикр карда мешавад, ки мавзӯи диссертасияи Бойматова Дилрабо Меликмуродовна аз нуқтаи назари илми филологияи муосири кишварамон бисёр аҳаммиятнок ҳисобида шуда, дар ҳаллу фасл намудани бисёр масъалаҳои марбут ба ибора ва иборасозӣ, воҳидҳои фразеологӣ ҳангоми тарҷума кӯмак мерасонад.

Дар баробари ин ҳулосаҳои муҳтасари кори диссертасионӣ, ки бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар охири автореферати диссертасия оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии атестасионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, моҳияти илмии диссертасияи мазкурро ба таври фишурда инъикос менамоянд.

Сарфи назар аз ҳама муваффақият ва дастовардҳо дар автореферати диссертасия баъзе камбудӣ ва норасоиҳо ба назар расиданд, ки номбар намудани онҳо ба фоидай кор ҳоҳад буд:

- дар автореферати диссертасия ғалатҳои имлоиву китобатӣ ба назар мерасанд;
- дар баъзе саҳифаҳои диссертасия маводи фразеологии забони тоҷикӣ дар шакли шева оварда шудааст.

**Тұраев Б.Б.** – номзади илми филология, ходими калони илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абұабдулло Рұдакий АИ ҚТ. Такриз мусбат буда, муқарриз қайд мекунад, ки даҳсолаҳои охир илми забоншиносии точик рушд карда истода, муҳаққиқони забоншиноси точик ба масъалаҳои муосири илми забоншиносӣ, аз чумла этнолингвистика, ономастика, сотсиолингвистика, лингвистикаи гендерӣ, забоншиносии муқоисавӣ, матншиносӣ, калимасозӣ ва гайра машғуланд.

Диссертатсияи таҳқиқотии Бойматова Дилрабо Меликмуродовна низ дар риштai илми забоншиносии қиёсӣ таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ буда, ба мавзӯи «Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологии точикӣ ва фаронсавӣ (дар намунаи асл ва тарҷумаи романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю)» бахшида шудааст. Дар рисола ва автореферат қайд мегардад, ки бори нахуст дар илми забоншиносии муосири точик таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои точикӣ ва фаронсавӣ дар асоси романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю)» ва тарҷумаҳои онҳо мавриди таҳқиқ қарор дода мешавад.

Чуноне ки аз муҳтавои автореферати рисолаи муҳаккини ҷавон бармеояд, ҷанбаи назариявии қисмати фразеологии забонҳои точикӣ ва фаронсавӣ хеле хуб матраҳ шудааст.

Дар баробари муваффақиятҳои кор, дар автореферати диссертатсияи унвончӯ бা�ъзе ғалатҳо ва камбузидҳои ҷузъӣ роҳ ёфтаанд, ки зикри онҳо ба фоидаи кор ҳоҳад буд, Аз чумла:

- дар автореферат ягон ишорае нисбати маъхазҳои истифодашудаи илмӣ дида намешавад;
- дар саҳифаҳои се, чор, сездаҳ ва ҳабдаҳуми автореферат ғалатҳои имлӣ ва китобӣ роҳ ёфтаанд;
- дар охири автореферат рӯйхати асарҳои муҳими илмии истифодашуда вучуд надорад. Такриз мусбат аст.

**Калонова Ҷумъабоевна** – номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори кафедраи забони тоҷикии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино». Такриз мусбат буда, дар он қайд шудааст, ки дар муҳити илмӣ, воҳидҳои фразеологиро ҳазинаи ганҷинаи бебаҳои манбаи дониши забонӣ меноманд, чунки дар симои воҳидҳои фразеологӣ на танҳо ҳусусиятҳои муҳталифи забони ҳозира, балки ҳусусиятҳои лугавию семантикаи забон дар аҳди бостон: калимасозӣ, роҳҳои ташаккули таркибҳои фразеологӣ ва таҳаввулоти забонро мушоҳида намудан мумкин аст. Пажӯҳиши ин соҳа басо муҳим буда, имкон медиҳад, ки бо вижагиҳои луғавию семантикаи воҳидҳои фразеологӣ аз наздик шинос шавем.

Бо вучуди он, дар рисола баъзе камбудихо ба назар мерасанд, ки зикри онҳо барои бехбуди сифати кор дар мавриди корҳои минбаъда ва чопи рисола аз манфиат холӣ нест, аз ҷумла:

- хуб мешуд, дар рисола асрҳо бо рақамҳои римӣ ишора шаванд, на бо ҳарф (сах. 16);
- дар фишурдаи рисола ғалатҳои имлоиву китобатӣ ба назар мерасанд (сах., 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16...).

**Элназаров Баҳодур** – номзади илмҳои филология, сармуаллими кафедраи ИНШХ-и забони русии ДДҲ ба номи акад. Б. Фафуров. Тақриз мусбат буда, дар он қайд шудааст, ки дар илми забоншиносии тоҷик то ба ҳол масъалаи омӯзиши воҳидҳои фразеологӣ мавқеи муҳимро касб менамояд ва омӯзиши чунин воҳидҳо дар муқоиса барои ҳалли баъзе масъалаҳои пеҷидай забонҳои муқоисашаванда мусоидат менамояд.

Воҳидҳои фразеологӣ, ки дар асарҳои номбурда хеле фаровон корбаст гардидаанд, муаллифи диссертатсияро водор намудааст, ки асарҳои зикргардидаро дар шакли муқоиса таҳлил ва баррасӣ намояд. Дар ин рисола ду масъалаи илми забоншиносӣ, яъне таҳлил ва муқоисаи воҳидҳои фразеологӣ дар ду забон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Дар як нигоҳ аз рӯи автореферати диссертатсияи Бойматова Дилрабо Меликмуродовна ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки муаллиф аввалин бор дар илми забоншиносии тоҷик воҳидҳои фразеологиро дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ дар намунаи осори ду нависандай барҷаста ба риштai таҳлил қашидааст. Муаллиф ба ҳайси муҳаққик моҳияти масъаларо ба таври аъло дарк намуда, оид ба масъалаи мавриди назар диссертатсияи хешро таълиф намудааст, ки қобили таҳсин аст.

Дар радифи дастовардҳо баъзе камбудихо низ ба назар мерасанд:

- дар автореферати мазкур баъзан ҳолатҳои вайрон шудани шрифт мушоҳида мегарданд (сах., 4; 15; 16; ва ғ.);
- дар автореферат ҳатоҳои имлӣ низ ба назар мерасанд (сах. 3 «ҳаммият», сах. 8 «иттлоотӣ»...).

Муқарризони расмӣ дар баробари муайян кардани баъзе нуқсонҳои автореферати диссертатсия (тоҷикӣ ва русӣ) муҳимиёти ҷанбаҳои назариявию амалӣ, навоварӣ ва дастовардҳои шоёни муаллифи диссертатсияро низ таъкид кардаанд.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони варзида дар соҳаи таърихи забон, номшиносӣ ва шевашиносӣ буда, дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф карданд, ки мазмун ва муҳтавои онҳо ба мавзӯи диссертатсияи мазкур наздикий дорад. Муассисаи пешбар яке аз муассисаҳои бонуфузи илмии соҳаи филология дар ҷумҳурӣ ба шумор рафта, бо мутахассисони варзидаи худ дар

самти таҳкику таҳлили масоили умдаи таърихи забон, ономастика, лаҳчашиносӣ хеле маъруф гардидааст.

Шӯрои диссертационӣ таъкид менамояд, ки докторант дар асоси маводи зарурӣ ва фаровон ҳусусиятҳои воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавиро ба таври дақиқ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додааст.

Аз баррасии мавзӯи мазкур, метавон ҳамчунин ба ин натиҷа расид, ки корбурди воҳидҳои фразеологӣ дар асарҳои бадеӣ барои баланд шудани сатҳи ҷаҳонбинӣ ва фикронии хонанда нақши асосӣ мебозанд. Пас аз таҳлили воҳидҳои фразеологии романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони фаронсавӣ, диссертант ба чунин натиҷа расидааст, ки барои омӯҳтани забони ҳориҷӣ ба таври муқоиса дар ҳар ду забон ҳондани ин асарҳо мувоғики мақсад мебошад. Ин иқдом барои боз ҳам хубтар аз бар кардани забони ҳориҷӣ кӯмак мерасонад.

**Аҳаммияти назарии диссертатсия** дар он зохир мегардад, ки дар заминаи таҳқиқоти воҳидҳои фразеологӣ дар намунаи асл ва тарҷумай романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю баъзе пахлӯҳои норавшани воҳидҳои фразеологӣ, баҳусус зимни тарҷума аз як забон ба забони дигар ошкор карда шуд.

**Аҳаммияти амалии диссертатсия** аз он иборат аст, ки маводи диссертатсия имкон дорад ҳангоми омӯҳтани ибораҳои рехтаи забони тоҷикӣ ва муқоисаи онҳо дар забони фаронсавӣ, ҳондани курсҳои маҳсус оид ба фразеологияи тоҷик, тайёр кардани дастуру лексияҳо барои фанни «Ибораҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ» мавриди истифода қарор дода шавад. Натиҷаҳои таҳқиқоти мазкурро ҳамчунин ҳангоми таҳияи масъалаҳои муқоисавии фразеология метавон истифода намуд. Маводи диссертатсияро дар таҳқиқотҳои минбаъда оид ба масъалаҳои фразеология, услубшиносӣ ва тарҷумашиносӣ, инчунин барои тайёр намудани монографияҳо дар ин соҳаи илм метавон мавриди истифода қарор дод.

Бо назардошти мақсади асосии пажӯҳиш ва дар заминаи ҳалли вазифаҳои диссертатсия масъалаҳои асосии зерин барои ҳимоя пешниҳод гардидаанд:

1. Таҳқиқот дар ин замина ба исбот мерасонад, ки воҳидҳои фразеологӣ ё фразеологизмҳо дар забонишиносӣ қисми аз ҳама муъҷаз, рехтаву устувор ва пуробуранги воҳидҳои забониро ташкил медиҳанд ва дар забон барои нишонрас ва боз ҳам таъсирбахш шудани сухани гӯянда хизмат мекунанд.

2. Мағҳуми илмии фразеология дар забоншиносӣ бори нахуст аз ҷониби муҳаққики фаронсавӣ Ш.Балли ҷорӣ карда шуда, дар таҳқиқоти

муҳакқикони минбаъда рушду такмили бештар пайдо кард ва ба сифати соҳаи алоҳидай забоншиносӣ эътироф гардид.

3. Омӯзиши муқоисавии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ ва фаронсавӣ дар намунаи воҳидҳои фразеологии романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю барои таҳқиқоти минбаъда дар заминай омӯзиши муқоисавии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ ва забонҳои дигар роҳ боз мекунад.

4. Воҳидҳои фразеологӣ дорои вижай ҳар як забон буда, ҳангоми тарҷума ба забони дигар то андозае мушкилот эҷод мекунанд.

Зимни таҳқиқ осори илмии муҳакқикони ватанию хориҷӣ истифода шудаанд, ки муҳимтарини онҳо таҳқиқотҳои «Ибораҳои фразеологӣ дар забони тоҷикӣ»-и Ғаффоров Р.; «Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик»-и Маҷидов Ҳ.; «Роҳҳои асосии истифодабарии ибораҳои фразеологӣ дар романи «Духтари оташ»»-и Ҳасанов И.; «Оид ба воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаҳои синтаксиси онҳо»-и Мақсудов Т., Зикриёев Ф.К., Ҷалилов Ҳ.; «Фразеологияи забони тоҷикӣ дар асарҳои тарҷумавӣ»-и Бачаев М.; «Оид ба сарчашмаҳои пайдоиши воҳидҳои фразеологӣ»-и Азимова М.Н. ва асарҳои илмии муҳакқикони рус – «Фразеологияи забони фаронсавии мусоир»-и Назарян А.Г.; «Семантикаи ибораҳои фразеологӣ»-и Жуков В. П.; «Фразеологияи забони фаронсавӣ»-и Соколова Г.Г. инчунин таҳқиқотҳои муҳакқикони аврупой – «Масъалаҳои забоншиносии умумӣ»-и Эмил Бенвенист; «Рисолаи услубшиносии фаронсавӣ»-и Шарл Балли ва дигаронро дар бар мегиранд.

**Мутобики мақсаду вазифаҳои диссертатсияи мазкур** зимни омӯзиши васеи воҳидҳои фразеологӣ асосан аз усули таҳқиқотии таҳлили семантиկӣ ва таҳлили муқоисавӣ истифода шудааст. Тавассути усули таҳлили семантиկӣ тобиши маъноии калимаҳо ошкор ва муайян гардидааст. Ба воситай методи таҳлили муқоисавӣ мувофиқат ва фарқи воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ муқаррар карда шудааст.

**Саҳми шахсии муҳакқик** дар он зоҳир мешавад, ки мавзӯи мазкур бори нахуст дар забоншиносии муқоисавӣ мавриди таҳқиқу баррасии илмӣ қарор мегирад ва вижагиҳои корбурди воситаҳои алоқаи нахвӣ дар асоси асарҳои бадеӣ низ ошкор шудаанд.

Чаласаи Шӯрои диссертационии 6D. КОА-028-и назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи 4 марта соли 2020 дар бораи ба Бойматова Дилрабо Меликмуродовна додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D021300 - Забоншиносӣ (6D0205011 - Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ) қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздихии пинҳонӣ дар Шӯрои диссертатсионӣ аз шумораи умумии 25 нафар аъзои Шӯрои диссертатсионӣ, 22 нафар иштирок дошт, ки аз ин 7 нафар аз рӯи ихтисоси 10.02.22- Забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷӣ Аврупо, Осиё, Африко, сокинони бумии Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ) мебошанд, дар ҷаласа иштирок дошт. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 22 нафар, «зид» - нест «баргаҳои беэътибор» - нест.

Баромади Бойматова Дилрабо Меликмуродовна дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ ва фаронсавӣ (дар намунаи асл ва тарҷумаи романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю)» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D021300 - Забоншиносӣ (6D0205011 - Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ), тақризи муассисаи масъул, баромади муқарризони расмӣ - доктори илмҳои филологӣ, профессор Маҳмадҷонов Олимҷон Обидҷонович, номзади илмҳои филологӣ, дотсент Ҷумаев Туйчибоян Бокиевич ва муассисаи пешбарро шунида, муҳокима карда, Шӯрои диссертатсионӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хulosai қабулкардаи худ оид ба диссертатсия дар бораи асолат, арзиш, навоварӣ ва натиҷаҳои бадастовардаи диссертант

**қарор қабул мекунад:**

1. Диссертатсияи Бойматова Дилрабо Меликмуродовна дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ ва фаронсавӣ (дар намунаи асл ва тарҷумаи романи «Духтари оташ»-и Ҷалол Икромӣ ва повести «Бегона»-и Албер Камю)» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D021300 - Забоншиносӣ (6D0205011 - Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ) ба талаботи банди 2 ва зербандҳои 10 ва 11 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми октябрри соли 2016, №505 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Маколаҳои илмии чопшудаи муҳаққик мазмуну мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Бойматова Дилрабо Меликмуродовна дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯи ихтисос, аз рӯи ихтисоси 6D021300 Забоншиносӣ (6D0205011 Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ) дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ҳоҳиш карда мешавад, ки ба Бойматова Дилрабо Меликмуродовна дараҷаи илмии доктори фалсафа (PHD)-доктор аз рӯи ихтинос, аз рӯи ихтиносӣ 6D021300 - Забоншиносӣ (6D0205011 - Забоншиносии қиёсӣ-таъриҳӣ, типологӣ ва муқоисавӣ)-ро диҳад.

Раиси Шӯрои диссертационӣ,  
доктори илмҳои филологӣ, профессор

Ҷаматов С.

Котиби илмии Шӯрои диссертационӣ,  
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Мирзоалиева А.Ш.

4 марта соли 2020.